

**Саволномаи имтиҳонӣ барои курсҳои якҷум-франсаӣ аз фанни
забони франсаӣ**

Устод: Ҳамроев Ё.

1. Феълҳои “aller, faire, traduire” феълҳои кадом гуруҳанд?

\$A) 1;

\$B) 3;

\$C) 2;

\$D) 1 ва 2;

\$E) 2 ва 3;

@ 2). Дифтонг чист?

\$A) аз як ҳарфи ду овоз;

\$B) аз ду ҳарфи яковоз;

\$C) аз се ҳарфи як овоз;

\$D) аз ду ҳарфи ду овоз;

\$E) аз як ҳарфи як овоз;

@ 3). Дифтонги «ai» кадом овозро медиҳад ?

\$A) e;

\$B) ε;

\$C) è;

\$D) é;

\$E) ê;

@ 4). Ҳарфи «у» кадом овозро медиҳад?

\$A) u;

\$B) i;

\$C) e;

\$D) ou;

\$E) au;

@ 5). Овози [e] пушида дар кадом калимаҳо ҳонда мешаванд?

\$A) la, mon, sa;

\$B) les, mes, ces;

\$C) e, i, y;

\$D) tu, le, se;

\$E) l, s, z;

@ 6). Трифтонг чист?

\$A) аз як ҳарфи ду овоз;

\$B) аз се ҳарфи як овоз;

\$C) аз ду ҳарфи як овоз;

\$D) аз ду ҳарфи ду овоз;

\$E) аз як ҳарфу як овоз;

@ 7). Қадоме аз ин ҳарфҳо дар охир ҳонда намешаванд?

\$A) a, k;

\$B) z, s, d, e;

\$C) l, c, r;

\$D) o, u;

\$E) a, n, m;

@ 8). Ҷонишини заруриро гузоред: Elle va ... la place:

\$A) dans;

\$B) à;

\$C) au;

\$D) sur;

\$E) pour;

@ 9). Тарҷумаи ибораи «prenez ces livres»-ро ёбед

\$A) китобҳоро ёбед!;

\$B) ин китобҳоро гиред!;

\$C) вай китобҳоро гирифт!;

\$D) китобҳои онҳоро гиред!;

\$E) китобҳояшро гиред!;

@ 10). Ҷумларо пурра кунед. Elle déjeune avec ... fille;

\$A) les;

\$B) sa;

\$C) ses;

\$D) leurs;

\$E) son;;

@ 11). Ҳарфи «S» дар кадом ҳолат «Z» ҳонда мешавад?

\$A) пеш аз садонок;

\$B) дар байни ду садонок;

\$C) баъд аз садонок;

\$D) баъди ҳамсадо;

\$E) пеш аз ҳамсадо;

@ 12). Ҳарфи «G» дар кадом ҳолат овози «Ж»-ро медиҳад?

\$A) a, o, u;

\$B) i, e, y;

\$C) a, y, x;

\$D) e, o, i;

\$E) u, e, o;

@ 13). Дар калимаи “chercher” чанд ҳиҷо аст?

\$A) 1;

\$B) 2;

\$C) 5;

\$D) 3;

\$E) 4;

@ 14). «Ман ҳастам»-ро ба франсавӣ нишон диҳед;

\$A) tu es;

\$B) je suis;

\$C) j`ai été;

\$D) j`étais;

\$E) Il est;

@ 15). Синоними феъли «répéter»-ро нишон диҳед;

\$A) marcher;

\$B) réviser;

\$C) traversez;

\$D) rester;

\$E) regarder;

@ 16). Тарҷума кунед: Вай соати 6 мехезад;

\$A) il lève à 6 heures;

\$B) il se lève à six heures;

\$C) il dort à 6 heures;

\$D) il se couche à 6 heures;

\$E) elle reveille à 6 heures;

@ 17). Шакли чинси мардонаи сифати «distraite va paresseuse»-ро ёбед;

\$A) distraite, paresseuze;

\$B) distrait, paresseux;

\$C) distraire, paresseuve;

\$D) distrateur, paresseux;

\$E) distrove , paresseive;

@ 18). Шумораи ҷамъи калимаи «l`œil»-ро ёбед;

\$A) l`œils;

\$B) les yeux;

\$C) leœil;

\$D) œils;

\$E) les youx;

@ 19). «Мо дорем»-ро дар франсавӣ нишон диҳед;

\$A) ils ont;

\$B) nous avons;

\$C) tu as;

\$D) ils ont;

\$E) vous avez;

@ 20). Дифтонги «au» кадом овозро медиҳанд?

\$A) [e];

\$B) [o];

\$C) [ə];

\$D) [j];

\$E) [i];

@ 21). Шакли дурусти инкори ҷумлаи «Elle est mariée»-ро ёбед.

\$A) il n'est pas marié;

\$B) elle n'est pas mariée;

\$C) elle ne sont pas mariée;

\$D) elle ne mariée pas;

\$E) elle n'aipas mariée;

@ 22). Тарҷумаи калимаи «leurs»-ро ёбед;

\$A) ӯ;

\$B) аз они онҳо;

\$C) инҳо;

\$D) аз они худ;

\$E) вай;

@ 23). Калимаи «secrétaire» аз чанд ҳиҷо иборат аст;

\$A) 5;

\$B) 3;

\$C) 2;

\$D) 4;

\$E) 1;

@ 24). Ҷумларо пурра кунед. Elle travaille...;

\$A) vite;

\$B) à la mairie;

\$C) finir;

\$D) assez;

\$E) avec;

@ 25). Ба ҷои нуқтаҳо шакли зарурии феълро гузоред. Marie et Michel...au cinema;

\$A) allons;

\$B) vont;

\$C) ont;

\$D) sont;

\$E) zont;

@ 26). Ҳарфҳои «ai, ei» кадом овозро медиҳанд?

\$A) [œ];

\$B) [ɛ];

\$C) [ə];

\$D) [j];

\$E) [e];

@ 27). Дифтонги «аиҳ» кадом овозро медиҳанд?

\$A) [u];

\$B) [o];

\$C) [i];

\$D) [j];

\$E) [e];

@ 28). Ҳарфҳои «ои» кадом овозро медиҳанд?

\$A) [e];

\$B) [œ];

\$C) [u];

\$D) [j];

\$E) [e];

@ 29). Калимаи «littérateur» чанд ҳиҷо аст?

\$A) 5;

\$B) 4;

\$C) 3;

\$D) 4;

\$E) 6;

@ 30). Ҳарфи «g» дар кадом ҳолат овози «ж»-ро медиҳад?

\$A) a, o, u;

\$B) i, e, y;

\$C) a, y, x;

\$D) e, o, i;

\$E) u, e, o;

@ 31). Тарҷумаи ҷумлаи «Ки хонум Паскал»-ро мекобад ро ёбед;

\$A) qui cherche lui;

\$B) qui cherche madame Pascal;

\$C) a quicherchemadame Pascal;

\$D) cherches-tu madamePascal;

\$E) que cherchez madame Pascal;

@ 32). Шакли ҷинси занонаи феъли «heureux»-ро ёбед;

\$A) heureux;

\$B) heureuse;

\$C) heureue;

\$D) heureuz;

\$E) heureut;

@ 33). Ҳарфи «С» дар кадом ҳолат «S» хонда мешавад?

\$A) a, o, u;

\$B) i, e, y;

\$C) a, y, x;

\$D) e, o, i;

\$E) u, e, o;

@ 34). Синоними феъли «habiter» -ро нишон диҳед;

\$A) lire;

\$B) demeurer;

\$C) préparer;

\$D) finir;

\$E) bâtir;

@ 35). Артикли муайяниро дар калимаҳои зерин нишон диҳед;

\$A) une mairie;

\$B) l' architecte;

\$C) un grammair;

\$D) des textes;

\$E) une exercices;

@ 36). Ҷумлаи «c'est sa ville natale»-родаршакли инкорӣ ёбед;

\$A) c'est une ville;

\$B) c'est n'est pas sa ville natale;

\$C) ce sont ville natale;

\$D) est-ce un ville natale;

\$E) cette ville n'est pas natale;

@ 37). Овози[ε] дар кадом калима омадааст;

\$A) la voisine;

\$B) diner;

\$C) huit;

\$D) la bouche;

\$E) le prix;

@ 38). Дар калимаи «famille» ду ҳарфи« ll»кадом овозро медиҳад;

\$A) [fa-mill];

\$B) [fa-mij];

\$C) [fa-mille];

\$D) [fa-mi-le];

\$E) [fa-mi];

@ 39). Шакли дурусти феъли «гӯфтан»-ро дар шахси дуюми ҷамъи замони ҳозира нишон диҳед;

\$A) vous ditez;

\$B) vous dites;

\$C) vous dirent;

\$D) dire;

\$E) dises;

@ 40). Тарҷумаи иборати «хоҳари калонӣ»-ро ёбед;

\$A) la sœur petite;

\$B) la sœur aînée;

\$C) la surgarde;

\$D) la sœur mariée;

\$E) la sœur grande;

@ 41). Феъли «prendre» ба кадом гурӯҳ дохил мешавад;

\$A) 2;

\$B) 3;

\$C) 1;

\$D) 4;

\$E) 5;

@ 42). Феъли «parles» дар кадом шахс омадааст?

\$A) шахсисеюми чамъ;

\$B) шахси дуюм;

\$C) шахси якум танҳо;

\$D) шахси сеюми танҳо;

\$E) дуюми чамъ;

@ 43). Кадоме аз ин феълҳоро бе шахс мегӯянд?

\$A) nous mangeons;

\$B) il faut;

\$C) je parle;

\$D) vais;

\$E) vas;

@ 44). Тарҷумаи ҷумлаи мегӯянд, ки –ро бо забони франсавӣ ёбед?

\$A) on part;

\$B) on dit que;

\$C) ils disent;

\$D) on va;

\$E) on sonne;

@ 45). Феъли travailler дар кадом ҷумла ба маънои «таҳсил кардан» омадааст?

\$A) ma fille travaille bien a l'ecole;

\$B) faire ses etudes;

\$C) je ne travaille pas;

\$D) je parle;

\$E) j'étudie;

@ 46). Феъли гурӯҳи якумро ёбед?

\$A) aller;

\$B) préférer;

\$C) venir;

\$D) envoyer;

\$E) lire;

@ 47). Кадоме аз ин феълҳо дар шахси 1-2 юми шумораи танҳо пасванди х мегирад?

\$A) choisir;

\$B) pouvoir;

\$C) avoir;

\$D) faire;

\$E) être;

@ 48). Вобаста ба мазмун, шумора ва ҷинс ба ҷои нуқтаҳо зарфи муносиб гузоред. Cette élève est... ;

\$A) vieux;

\$B) sérieuse;

\$C) sérieux;

\$D) claire;

\$E) bleu;

@ 49). Феъли гурӯҳи сеюмро ёбед?

\$A) préférer;

\$B) aller;

\$C) parler;

\$D) marcher;

\$E) choisir;

@ 50).

Феъли parler ба маънои “гап задан бо касе “кадом пешояндро бо худ мегирад?

\$A) du;

\$B) à;

\$C) chez;

\$D) des;

\$E) de;

@ 51). Тарҷумаи «ин саҳар» -ро бо забони франсавӣ муайян кунед?

\$A) demain;

\$B) ce matin;

\$C) ce soir;

\$D) cet matin;

\$E) un matin;

@ 52). Ҷумлаи саволиро нишон диҳед

\$A) il préfère voyager à pied;

\$B) que préfères-tu faire ce soir;

\$C) je répète ma question;

\$D) les enfants se promènent beaucoup;

\$E) ils appellent un taxi;

@ 53). Шакли дурусти феъро дар замони ҳозира гузored. Elle n' (être)
pas française;

\$A) ne sommes pas;

\$B) n'est pas;

\$C) ne sont pas;

\$D) n'êtes pas;

\$E) n'ai pas;

@ 54). Тарҷумаи исми « бародар » - ро ёбед.

\$A) un père;

\$B) un frère;

\$C) une mère;

\$D) une tente;

\$E) une soeur;

@ 55). Тасрифи шахси якуми шумораи ҷамъи ибораи феълии « passer
les examens » - ро ёбед.

\$A) passent les examens;

\$B) passons les examens;

\$C) passez les examens;

\$D) passe les examens;

\$E) passer les examens;

@ 56). Ба ҷои нуқтаҳо зарфи лозимиро гузored. Elle ne sais pas...le
français;

\$A) bonne;

\$B) bien;

\$C) difficile;

\$D) facile;

\$E) vite;

@ 57). Зарфи саволии « кай » - ро интиҳоб намоед;

\$A) très;

\$B) quand;

\$C) comment;

\$D) trop;

\$E) combien;

@ 58). Тасрифи шахси якуми шумораи танҳои феъли "vouloir"-ро дар
замони ҳозира интиҳоб намоед.

\$A) tu veux;

\$B) je veux;

\$C) nous voulons;

\$D) vous voulez;

\$E) ils veulent;

@ 59). Тарҷумаи ибораи «оилаи ман» – ро ёбед.

\$A) ma mère;

\$B) ma famille;

\$C) mon fils;

\$D) ma sœur;

\$E) ton frère;

@ 60). Ҷумлаи саволиро нишон диҳед.

\$A) elle veut parler à Robert;

\$B) qui sonne à la porte;

\$C) cette pomme est très bonne;

\$D) ma petite sœur va à l'école;;

\$E) Nicole achète des pommes;

@ 61). Ҷумлаи тасдиқиро нишон диҳед?

\$A) il n'invite pas ses amis;

\$B) il exporte les voitures;

\$C) mettons-nous l'appareil en marche;

\$D) elle n'habite pas Douchanbé;

\$E) elle ne comprend pas;

@ 62). Пасванди феълҳои гурӯҳи дуюмро дар замони ҳозира, шахси сеюми ҷамъ нишон диҳед.

\$A) – e;

\$B)– ssent;

\$C) – es;

\$D) – ent;

\$E) - ons;

@ 63). Шакли инкории феъли « гирифтан »-ро ёбед.

\$A) je ne suis pas;

\$B) je ne prends pas;

\$C) je ne lis pas;

\$D) je ne dis pas;

\$E) je n'aipas;

@ 64). Тарҷумаи сифати «боақд » - ро ёбед.

\$A) maleureux;

\$B) intelligent;

\$C) intéressent;

\$D) heureux;

\$E) impoli;

@ 65). Чумлаи инкориро нишон диҳед.

\$A) j'habite Douchanbé;

\$B) il n'est pas étudiant;

\$C) je suis étudiant;

\$D) il est ouvrier;

\$E) il travaille à l'usine;

@ 66). Тасрифи шахси сеюми шумораи танҳои феъли "être"-ро дар замони ҳозира интихоб намоед;

\$A) tu es;

\$B) il est;

\$C) ils sont;

\$D) je suis;

\$E) vous êtes;

@ 67). Тасрифи шахси дуюми шумораи ҷамъи феъли "avoir"-ро дар замони ҳозира муайян кунед.

\$A) j'ai;

\$B) vous avez;

\$C) nous avons;

\$D) tu as;

\$E) ils ont;

@ 68). Тарҷумаи фасли « зимистон » - ро ёбед.

\$A) l'été;

\$B) l'hiver;

\$C) le printemps;

\$D) la nuit;

\$E) l'automne;

@ 69). Дар ҷумла яке аз исмҳоро гузоред. Ма... aînée travaille au bureau;

\$A) camarad;

\$B) sœur;

\$C) voisin;

\$D) copin;

\$E) frère;

@ 70). Тасрифи шакли саволии феъли «étudier» - ро ёбед;

\$A) nous étudions;

\$B) étudiez-vous;

\$C) étudies-bien;

\$D) étudira;

\$E) étudier;

@ 71). Дар забони фаронсавӣ феълҳо ба чанд гуруҳ ҷудо мешаванд?

\$A) якгурӯх;

\$B) сегурӯх;

\$C) дугурӯх;

\$D) чоргурӯх;

\$E) панҷгурӯх;

@ 72). Шакли масдари феодро нишон диҳед;

\$A) parlons;

\$B) parler;

\$C) parles;

\$D) parlent;

\$E) parlez;

@ 73). Феъли *marchons* дар кадом шахс тасриф шудааст;

\$A) сеюмиҷамъ;

\$B) якуми ҷамъ;

\$C) якуми танҳо;

\$D) дуюмиҷамъ;

\$E) дуюмитанҳо;

@ 74). Кадоме аз ин калимаҳо дар шумораи ҷамъ омадааст;

\$A) la gare;

\$B) ces places;

\$C) ma chaise;

\$D) sa table;

\$E) le stylo;

@ 75). Кадоме аз ин ҷонишинҳо ҷонишини шахсиянд;

\$A) ce, te, lui;

\$B) je, tu, vous;

\$C) que, nous, des;

\$D) ils, votre, son;

\$E) toi, leur, vou;

@ 76). Кадоме аз ин ҷонишинҳо ҷонишини соҳибиянд;

\$A) moi, lui, je;

\$B) ma, son, votre;

\$C) cela, sa, nou;

\$D) ta, notre, elle;

\$E) nous, leurs, ce;

@ 77). Кадоме аз ин исмҳо исми хос аст;

\$A) livre;

\$B) Michel;

\$C) mere;

\$D) place;

\$E) père;

@ 78). Феълро нишон диҳед;

\$A) la place;

\$B) aimer;

\$C) la mere;

\$D) les eleves;

\$E) les textes;

@ 79. Ба ҷои нуқтаҳо артикли лозимиро гузоред :Je vais a. fabrique;

\$A) le;

\$B) la;

\$C) un;

\$D) une;

\$E) des;

@ 80). Шакли дурусти феълро дар замони ҳозира гузоред?

Ces jeunes filles ne...pas francaises?

\$A) n'est pas;

\$B) ne sont pas;

\$C) n'avons pas;

\$D) n'ai pas;

\$E) n'avez pas;

@ 81). Ба ҷои нуқтаҳо пешоянди лозимиро гузоред?

Je n'ai pas habite...France?

\$A) dans;

\$B) en;

\$C) a;

\$D) au;

\$E) de;

@ 82). Ҷумларо дар замони ҳозира ёбед?

Вай модарашро дар як ҳафта ду маротиба дидорбинӣ мерафт?

\$A) Il ira voir sa mère deux fois par semaine;

\$B) Il va voir sa mère deux fois par semaine;

\$C) Il va aller voir sa mère deux fois par semaine;

\$D) Il vient d'aller voir sa mère deux fois par semaine;

\$E) Il vas voir sa mère deux fois par semaine;

@ 83). Тарҷумаи ибораи «Шахси бадгӯфторро захри забонаш мекушад»-ро ёбед?

\$A) a quelque chose Malheur est bon;

\$B) Assassiner la langue;

\$C) il est trop nonchalant;

\$D) si tu ne peux mordre, ne montre pas tes dents;

\$E) jeter le bebe avec l'eau du bain;

@ 84. Ба ҷои нуқтаҳо феъли лозимаро гузоред?

Bonjour mademoiselle, est-ce que votre père ... à la maison?

\$A) et;

\$B) est;

\$C) au;

\$D) de;

\$E) dans;

@ 85). Ҷумлаи саволиро тарҷума кунед?

vous voulez parler à ma mère?

\$A) шумо бо модари манн гап задед?;

\$B) шумо бо модари манн гап задан мехоҳед?;

\$C) шумо бо модари манн гап мезанед?;

\$D) шумо бо модари манн гап зада будед;

\$E) шумо ба модари манн занг задан мехоҳед;

@ 86). Дарҷумлаи саволи ба ҷои нуқтаҳо калимаи дурустро гузоред?

A ...heure est-ce que il rentre normalement;

\$A) combien;

\$B) quelle;

\$C) quel;

\$D) quoi;

\$E) que;

@ 87). Калимаи "monsieur" - чиро ифода мекунад?

\$A) пешоянд;

\$B) исм;

\$C) артикли омехта;

\$D) зарф;

\$E) ҳиссача;

@ 88). Ба ҷои нуқтаҳо феъли лозими ро гузоред?

Le film ... à huit heures et demi;

\$A) va;

\$B) commence;

\$C) est;

\$D) traverse;

\$E) vas;

@ 89). Тарҷума кунед? –C'est un film espagnol?

\$A) Ин филми испанӣ нест;

\$B) Ин филми испанӣ аст;

\$C) Ин филми испанӣ на мебошад;

\$D) Ин филми бо забони испанӣ аст;

\$E) Ин филм аз испания аст;

@ 90). Шақлиҷамъикалимаи “monsieur”-ро ёбед?

\$A) monsieurs;

\$B) messieurs;

\$C) les monsieur;

\$D) les monsieurs;

\$E) des monsieurs;

@ 91). Тарҷумаи калимаи роҳбаладро ёбед?

\$A) touriste;

\$B) guide;

\$C) voyageur;

\$D) conducteur;

\$E) chaussure;

@ 92). Тарҷума кунед? - bonjour, je suis votre guide;

\$A) Салом, ман роҳбалад мебошам;

\$B) Салом, ман роҳбалади Шумо мебошам;

\$C) Салом, ман роҳбалади Шумо нестам;

\$D) Салом, ман роҳбалади Шумо намебошам;

\$E) Салом, ман роҳбалади ту мебошам;

@ 93). Калимаи “guide” ба кадом ҷинс таалуқ дорад?

\$A) занона;

\$B) мардона;

\$C) миёна;

\$D) мардонаву занона;

\$E) надорад;

@ 94). Тарҷумаи «Калисо «Церковь» дар тарафи чап аст»-ро ёбед?

\$A) où est la Tour;

\$B) l'église est du gauche;

\$C) L'église se trouve à gauche;

\$D) l'église est aux gauche;

\$E) l'église est au gauche;

@ 95). Ҷумлаи саволи ротарҷума кунед? Touriste demand: “où sont vos enfants, madame?”;

\$A) Сайёҳ мегӯяд: «Фарзандони Шумо дар кучоанд, хонум»;

\$B) Сайёҳ мепурсад: «Фарзандони Шумо дар кучоанд, хонум»;

\$C) Сайёҳ мепурсад: «Фарзандони Шумо дар кучо ҳастанд»;

\$D) Сайёҳ мепурсад: «Фарзандони Шумо чанд нафаранд, хонум»;

\$E) Сайёҳ гуфт: «Фарзандони Шумо дар кучоанд, хонум»;

@ 96). Тарҷума кунед?

– qu'est-ce que vous voulez savoir;

\$A) Шумо чиро доништед?;

\$B) Шумо чиро донистан мехоҳед?;

\$C) Шумо чиро фаҳмидан мехоҳед?;

\$D) Шумо чиро гуфтан мехоҳед?;

\$E) Шумо чиро медонед?;

@ 97). Тарҷума кунед?

Est- ce que vous aimez cette chanteuse?

\$A) оё шумо сароянда ҳастед?;

\$B) оё шумо ин сарояндаро дӯст медоред?;

\$C) оё ин сарояндаро дӯст медоред?;

\$D) оё ин сарояндаидӯстдоштаи шумост?;

\$E) оё шумо ин сарояндаро дӯст намедоред?;

@ 98). Ҷинси мардонаи калимаи “Chanteuse” - ро ёбед?

\$A) le chanteure;

\$B) chanteur;

\$C) l' chanteur;

\$D) chanteurs;

\$E) une chanteuse;

@ 99). Ҷумларо пурра кунед?

La musique est...;

\$A) idiot;

\$B) gaie;

\$C) fort;

\$D) trist;

\$E) chaussure;

@ 100). Тарҷума кунед? – J`aime des chansons tadjikes;

\$A) Ман сурӯдҳои тоҷикиро месароям;

\$B) Ман сурӯдҳои тоҷикиро дӯст медорам;

\$C) Ман сурӯдҳои тоҷикиро тамошо мекунам;

\$D) Ман сурӯдҳои тоҷикиро дӯст намедорам;

\$E) Ман сурӯдҳои тоҷикиро мехондам;

Тестҳои дучавоба

№ 1 . Ҳам маънои калимаи фаршро \pol\ -ро ёбед :

~plancher

~ cahier

~lampe

~samedi

~ terre

№ 2. Аз ин калимаҳо шумораҳоро ёбед

~seize

~ sept
~ belle
~ plancher
~ qui

№3. Чонишинҳои шахси ро ёбед.

~ nous
~ ils
~ quatre
~ mon
~ aller

№ 4. Аз байни исми ро феълҳои ро ёбед

~aller
~ etre
~ Marseille
~ Lile
~ famme

№ 5. Аз байни феълҳои исми ро ёбед

~mere
~ perre
~ monter
~ aller
~ ecrire

№ 6. Чонишинҳои номаъниро ёбед

~un
~ une
~ les
~ Dans
~ parle

№ 7. Чонишинҳои ишоратро ёбуд

~ *cette*
~ *cet*
~ *habiter*
~ *vivre*
~ parler

№.8 Чонишинҳои нафси ро ёбед

~ mon
~ ton
~ quatre
~ dire
~ aller

№ 9. Артиклиҳои маъниро ёбед

~ le
~ la
~ belle
~ marcher
~ dire

№ 10. Исми ро дар шакли чам ёбед

~ les suers

~ les livres

~mer

~ perre

~ mon

№ 11. Фейлҳоро дар шакли чамъ ёбед

~ dissent

~ lirent

~ aller

~ manger

~ qitter

№ 12. Артиклҳои шакли чамро ёбед

~ les

~ des

~ un

~ une

~ mon

№ 13. Тарҷумаи калимаҳои китобро ёбед

~ livre

~ manuel

~ belle

~ aller

~ dire

№ 14. Синонимҳои феъли aller (рафт) – ро ёбед

~ router

~ diriger

~ manger

~ parler

~ quatre

№ 15. Синонимҳои феъли vivre(зиндаги кардан) –ро ёбед

~ habiter

~ demuerer

~ aller

~ Quatre

~ Belle

№ 16 Фейлҳои гуруҳи сеюмро ёбед

~ vivre

~ aller

~ Parler

~ Manger

~ Finire

№ 17 Фейлҳои гуруҳи якумро ёбед

~ parler

~ manger

~ Dire

~ Etre

~ quatre

№ 18 Аз байни калимаҳо исмҳоро ёбед

~ mer

- ~ perre
- ~ Aller
- ~ Etre
- ~ Dire

№ 19 Аз байни калимаҳо феълҳоро ёбед

- ~ aller
- ~ etre
- ~ Quatre
- ~ Belle
- ~ mon

№ 20 Феълҳои гуруҳи дуюмро ёбед

- ~ finire
- ~ assister
- ~ Manger
- ~ Etre
- ~ Aller

Ишораи саволҳои пай дар пай.

№ 1. Харфҳои алифбои забони фаронсавиро пай дар пай гузored:

- 1 _A
- 2 _B
- 3 _C
- 4 _D
- 5 _E

№ 2. Садонокҳои забони фаронсавиро пай дар пай гузored:

- 1 _A
- 2 _O
- 3 _i
- 4 _Y
- 5 _E

№ 3. Ҷонишинҳои шахсиро пай дар пай гузored:

- 1 _Je
- 2 _Tu
- 3 _Il
- 4 _Elle

№ 5. Шумораҳоро пай дар пай гузored:

- 1 _Un
- 2 _Deux
- 3 _Trois
- 4 _Quatre
- 5 _Cinq

№ 6. Тасрифи феъли (Etre_ буданро) пай дар пай тасриф кунед:

- 1 _Je suis
- 2 _Tu es
- 3 _Il est

4 _Elle est

№ 7. Рӯзҳои ҳафтара пай дар пай гузored:

1 _Lundi

2 _Mardi

3 _Mercredi

4 _Jeudi

5 _Vendredi

№ 8. Тасрифи феъли (Avoir _ Доштанро) пай дар пай гузored:

1 _J` ai

2 _Tu as

3 _Il a

4 _Elle a

№ 9. Ҷонишинҳои соҳибиро пай дар пай гузored:

1 _Mon

2 _Ton

3 _Son

№ 10. Тасрифи феъли (Parler_ гап заданро)пай дар пай гузored:

1 _Je parle

2 _Tu parles

3 _il parle

4 _Elle parle

№ 11. Ҷонишинҳои ишоратиро пай дар пай гузored:

1 _Ce

2 _Cet

3 _Cette

4 _Ces

№ 12. Шумораҳои тартибиро пай дар пай гузored:

1 _Premier

2 _Deuxieme

3 _Troisieme

4 _Quatrieme

№ 13. Тасрифи феъли (Aller _рафтанро)пай дар пай гузored:

1 _Je vais

2 _Tu vas

3 _Il va

4 _Elle va

№ 14. Шумораҳои миқдориро пай дар пай гузored:

1 _six

2 _sept

3 _huit

4 _neuf

5 _dix

№ 15. Тасрифи феъли (regarder _тамошо карданро)пай дар пай гузored:

1 _Je regard

- 2 _Tu regardes
- 3 _il regard
- 4 _Elle regard

Ишораи мутобиқати саволҳо.

№ 1.Артиклҳоро шарҳу тафсир диҳед:

- 1)_ Le
- 2)_La
- 3)_Les

- 1 _ Артикли муаянии шакли танҳои ҷинси мардона
- 2 _ Артикли муаянии шакли танҳои ҷинси занона
- 3 _ Артикли муаянии шакли ҳам барои ҳарду ҷинс

№ 2.Дифтонгҳоро шарҳу тафсир диҳед :

- 1)_ai
- 2)_oi
- 3)_eau

- 1 _ Ҳамчун (Э)талаффуз мешавад
- 2 _ Ҳамчун (Ва) талаффуз мешавад
- 3 _ Ҳамчун (О) талаффуз мешавад

№ 3. Қоидаи хониши ин ҳарфҳоро шарҳу тафсир диҳед:

- 1)_h
- 2)_ r
- 3)_s

- 1 _ Ҳамчун ҳарфи ёри расон хизмат мекунад
- 2 _ Дар ҳама ҳолатҳо (r) хонда мешавад
- 3 _ Дар байни ду садонок (s) хонда мешавад

№ 4. Ҷонишинҳои соҳибиро шарҳ диҳед:

- 1)_mon
- 2)_ton
- 3)_son

- 1 _ азони ман
- 2_ азони ту
- 3_ азони вай

№ 5. Артиклҳои номуаяниро шарҳу тафсир диҳед:

- 1)_un
- 2)_une
- 3)_des

- 1_Артикли номуаянии ҷинси мардона
- 2_Артикли номуаянии ҷинси занона
- 3_Артикли номуаяни шакли ҳам барои ҳарду ҷинс

№ 6. Шакли ҳамми ҷонишинҳои соҳибиро шарҳ диҳед:

- 1)_notre

2)_votre

3)_leur

1_азони мо

2_азони шумо

3_азони онҳо

№ 7. Тасрифи феъли (etre_ буданро) дар шумораҳо шарҳу тафсир диҳед:

1)_ Je suis

2)_Tu es

3)_il est

1 _ ман ҳастам

2_ ту ҳасти

3_ вай ҳаст

№ 8. Қоидаи хониши ин ҳарфҳоро шарҳу тафсир диҳед:

1)_g

2)_c

3)_i

1_ пеш аз садонокҳои (i,e,y) (Ж) хонда мешавад

2_ пеш аз садонокҳои (i,e,y) (С) хонда мешавад

3_ пеш аз ду ҳарфи (LL) (Й) хонда мешавад

Ишораи мутобиқати саволҳо.

№ 1 Шумораҳои мутобиқатро ёбед. ? (1,2,3)

-(un-deux-trois)

-(deux-un-quatre)

-(sept-dix-cinq)

-(un-sept-huit)

-(deux-neuf-quatre)

№ 2. Исмҳои мутобиқро ёбед ? (духтар-модар-падар)

-(fille-mere-pere)

-(livre-cahier-fille)

-(table-chaise-pere)

-(fleur-pomme)

-(home-quatre)

№ 3 Феълҳои мутобиқро ёбед ? (омадан-рафтани)

-(venire-aller)

-(manger-voir)

-(dire-ecrire)

-(monter-vivre)

-(partire-servir)

№ 4. Ҷонишинҳои шахсии мутобиқро ёбед ? (ман-ту)

-(je-tu)

-(nous-vous)

-(il-ils)

-(tu-elle)

-(elles-ils)

№ 5 Шуморҳои тартибиро ёбед ? (дуюм –панҷум)

-(deuxieme-cinquieme)

-(cinq –quatre)

-(dix-une)

-(quatre-cinq)

-(dix-six)

№ 6. Шумораҳои миқдориро ёбед ? (10-15)

-(dix-quinze)

-(deux-sept)

-(une-trois)

-(sept-un)

-(quatre-une)

№ 7. Ҷонишинҳои шахсии дурустро ёбед ? (шумо-онҳо)

-(vous-ills)

-(je-tu)

-(elle-il)

-(mon-ton)

-(nous-elles)

№ 8. Пешояндҳои дурустро ёбед ? (дар-дарболои)

-(dans-sur)

-(mon-ton)

-(elles-nous)

-(votre-mon)

-(ma-ta)

№ 9. Шумораҳои миқдории дурустро ёбед ? (20-30)

-(vingt-trente)

-(sept-une)

-(quatre-un)

-(deux-six)

-(un-deux)

№ 10. Калимаҳои мутобиқро ёбед ? (зан-мард)

-(femme-homme)

-(livre-cahier)

-(vivre-sept)

-(fille-frere)

-(mon-ton)

№ 11. Феълҳои мутобиқро ёбед ? (рафтан –гуфтан)

-(aller-dire)

-(partir-faire)

-(servir-ecrire)

-(avoir-etre)

-(dire-etre)

№ 12. Шуморҳои мутобиқро ёбед ? (дах-дахум)

-(dix-dixieme)

-(sept-quatre)

-(un-deux)

-(mon –ton)

-(six-une)

№ 13. Аз байни калимаҳо исмҳоро ёбед ? (духтар –писар)

-(fille-fils)

- (mere-pere)
- (livre-cahier)
- (vous-elles)
- (mon-ton)

№ 14. Аз байни калимаҳо фуълҳоро ёбед ? (хондан-ичро кардан)

- (lire-faire)
- (aller-etre)
- (donner-ecrire)
- (avoir-faire)
- (dire-ecrire)

№ 15. Қонишинҳои нафсиро ёбед ? (азони ман -азони ту)

- (mon-ton)
- (cette-cet)
- (ce-ses)
- (il-elles)
- (leur-mon)